

УДК 4-И (Араб)  
ББК – 83.3 (0)9  
Х-70

**М.С. ХОЧИБОЕВА**

## **СУННАТИ КОРБУРДИ ЗАРБУЛМАСАЛ ВА МАҚОЛ ДАР АШЬОРИ ШОИРИ ЭРОНИНАЖОД СОЛЕҲ ИБНИ АБДУЛҚҰДДУС**

Солеҳ ибни Абдулқұддус дар қаламрави адабиёти арабизабон дар шумори шуарое қарор дорад, ки дар нигоштахой хеш на танҳо аз суннатхой роичи адабиёти араб истиқбол кардааст, балки барои идомаи дастовардҳои завқу тафаккури бадеии ақвоми эронӣ дар назми арабии асри VIII нақши муассир гузонштааст. Номи пурраи шоири Солеҳ ибни Абдулқұддус ибни Абдуллоҳ ибни Абдулқұддуси Ҳизомӣ ва қунияш Абулғазл аст. Ў дар соли 693 милодӣ дар яке аз шаҳрҳои қадимии қаламрави Форс – Даҳшатободи Ардашер дар оилаи муаддибу сиёсатмадор ҷашм ба олами ҳастӣ қушода, дар соли 783 милодӣ дар Басра дар замони ҳукмронии Маҳдии Аббосӣ аз олами фонӣ даргузаштааст.

Солеҳ ибни Абдулқұддус ва дигар адібони ҳамасраш чун Абдулкарим ибни Абиавҷо, Башибор ибни Бурд, Мұхаммад ибни Ҳолиди Бармакӣ аз ҷумлаи мутакаллимони маъруфи Басра буданд, ки дар манзили ал-Азӣ ном шахсе ҷамъ гардида, дар робита ба масоили динӣ мубоҳисаву мӯҷадала меоростаанд. Солеҳ ибни Абдулқұддус ғоҳо дар масоҷиди Басра низ вазъ гуфта, бо огоҳӣ аз анъанаҳои адабиёти андарзии паҳлавӣ онҳоро дар ҷараёни иҷрои мавъизаҳои хеш мавриди истифода қарор медод (5, с.47). Истифодаи мақолу андарз ва зарбулмасалҳо сухани шоирро ҷаззобу дилкаш ва ороста мегардонид. Аз ин рӯ, аз маҳорати суханварии ў аҳли илму адаб муассир гардида, аз қасрати ҳикматҳояш ҳаловат мебурданд. Ин падида аз қалому мавъизаҳои Солеҳ сарҷашма гирифта то ба эҷодиёти вай роҳ ёфтааст. Дар натиҷа, шоири зарбулмасалу мақолҳои ҳалқҳои эрониро дар ашъораш фаровон корbast кардааст.

Адабиётшиноси араб Абдуллоҳ ал-Хатиб девони шоирро аз маъхазҳои гуногун гирдоварӣ намуда, ба он таҳқиқоте роҷеъ ба зиндагию эҷодиёти шоири илҳоқ кардааст. Сарҷашмаи аслии шинохти ашъори шоири ҳамин девони таҳиянамудаи Абдуллоҳ ал-Хатиб маҳсуб мейбад, ки аксари пажӯшишгарон зимни таҳқиқи эҷодиёти ў бар он истинод ҷустаанд.

Нуғузи зарбулмасалу мақол дар сурудҳои Солеҳ ибни Абдулқұддус ба ҳаддест, ки муаллифи тазкираи «Табакоту-ш-шуаро» Ибни Мӯътазз (4) тамоми ашъори ўро иборат аз зарбулмасал, мақол ва ҳикмат донистааст.

Адиби маъруфи асри X Абӯаҳмади Аскарӣ аз забони Абӯбакр ибни Дурайд (8), ки яке аз машҳуртарин суханварони нуктасанчи араб маҳсуб мешавад, тазаккур додааст, ки дар девони Солеҳ ибни Абдулқұддус ҳазор зарбулмасали арабӣ ва ҳазор зарбулмасалу мақолҳои форсӣ фароҳам омадааст. Шоири кӯшиш

ба харҷ додааст, ки истифодаи зарбулмасалу мақол ва суханони ҳикматомез оҳангҳои тарбиявию ахлоқии эҷодиёти ўро тақвият баҳшанд.

Муҳимтарин вижагии ашъори Солех ибни Абдулқуддус корбости панду андарз ва зарбулмасалу мақолҳои форсӣ дар ҷараёни ба қалам овардани шеърҳояш ба шумор меояд. Пайгирий аз ин равиш дар қаломи шоир қабл аз ҳама қӯшиши хифзу идомати зарбулмасалу мақолҳои форсӣ дар адабиёти арабизабон махсуб меёбад. Аз сӯи дигар, ў бо истифода аз ин равиши ҷолиб корбурди зарбулмасалу мақолҳоро дар ашъори арабии худ ба ҳукми суннате даровардааст, ки он баъдан дар назми форсу тоҷик истиқболи тамом пайдо намуд.

Солех ибни Абдулқуддус зарбулмасал ва мақолҳоеро, ки дар шеъраш истифода мекард, аз ду манбā мегирифт. Манбаи аввал забони зиндаи мардуми эронинажод буд, ки захираи фаровони зарбулмасалу мақолҳоро дар бар дошт. Мардум дар гуфтори худ аз ин захира истифода мекарданд. Бадеҳист, ки Солех ибни Абдулқуддус низ ба ҳайси як шоир арабизабон зарбулмасалу мақолҳои форсии роич дар забони мардуми ҳамнажоди худро дар тарҷумай арабӣ ба ашъораш ворид мекард. Манбаи дигари оғоҳии Солех ибни Абдулқуддус аз зарбулмасалу мақолҳои форсӣ ин доираи васеи пандномаву андарзномаҳои шоҳон, вазирон ва ҳакимони тоисломии эронӣ буд, ки дар қарнҳои нахусти ислом ба забони арабӣ баргардон шуда, дар ҷомеаи арабизабони Хилофати он даврон истиқболи тамом пайдо карданд. Солех ибни Абдулқуддус қисме аз зарбулмасалу мақолҳоеро, ки дар сурудаҳояш истифода кардааст, аз ҳамин маҷмӯаҳои пандномаву андарзномаҳои эронӣ дарёфт мекард. Дар истифодаи зарбулмасалу мақолҳо дар шеъри Солех ибни Абдулқуддус на танҳо истеъдоди шоирӣ вай ба зуҳур омадааст, балки як навъ фаъолияти тарҷумонии ў низ нақши худро гузоштааст. Мусаллам аст, ки Солех ибни Абдулқуддус аглаби зарбулмасал ва мақолҳои форсиро нахуст ба арабӣ тарҷума мекард ва пасон онро ба қолаби шеъри арабии хеш мерехт.

Чунонки қаблан ишора рафт, Солех ибни Абдулқуддус дар истифодаи зарбулмасалу мақол дар шеър то андозае зиёдаравӣ кардааст. Сабаби онро пеш аз ҳама дар фаъолияти воизии ў бояд чуст. Ваъзгӯй пеш аз ҳама ҳадафи пандгӯй, далолати ҳайру накӯкорӣ ва барҳазар доштан аз шарру бадиро пайгирий мекард. Воиз қӯшиш мекард, ки ҷиҳати ҳадафрас гардидани қаломаш аз василаҳои муҳталифи балоғӣ, пеш аз ҳама зарбулмасалу мақолҳо истифода барад. Ҳамин равиши гуфтори воизона дар шеъри Солех ибни Абдулқуддус низ, ки воизи қасбӣ буд, нақши худро гузошт. Дар натиҷа, шеъри ў ҷанбаи боризи панду ахлоқӣ қасб карда, зарбулмасалу мақолҳои зиёди форсӣ-тоҷикиро дар қолаби худ ғунҷоиш дод.

Дар зер қисме аз зарбулмасалу мақолҳои ашъори Солех ибни Абдулқуддусро ба доираи муқобалаву муқоиса бо зарбулмасалу мақолҳои тоҷикӣ мекашем, то хидмати шоир дар хифзу идомати суннатҳои адабии тоисломии мардуми эронинажод таъянин гардад. Ин зарбулмасалу мақолҳо ба гурӯҳҳои мавзӯй дастабандӣ шудаанд, то доираи мавзӯоти ашъори ҳакимонаи Солех ибни Абдулқуддус равшантар ҷилдигар шавад.

### I. Дар мавриди дӯстӣ:

عدوك ذو العقل ابقى عليك من الصاحب الاجاه الآخر

(6, 141).

Душманат чу оқил аст, беҳтар аст бар ту, аз дўсти нодоне, ки лаванд аст. Ин зарбулмасалҳо асосан муодилҳои мақолҳои тоҷикии зерин маҳсуб мешаванд: “Душмани доно беҳ аз дўсти нодон”(2, ч. II, с. 814), “Душманат чу оқил бувад, беҳ аз дўстмарде, ки нодон бувад”( 2, ч. II, с. 814), “Дўсти бехирад аз душмани бохирад бадтар бувад”(7, с. 67), “Дўсти нодон батар зи сад душман”(7, с. 68), “Дўстӣ з-аблаҳ батар аз душманист”(2, ч. II, с. 838), “Ҳеч чиз ба андозаи як дўсти нодон хатарнок нест” (1, с.323), “Душмани доно баландат мекунад, бар заминат мезанад нодони дўст” (1, с. 309), “Дўсти нодон батар зи сад душман” (7, ч. II, с. 68). Ин мақолҳо дар сурудаҳои Солеҳ ибни Абдуқуддус ба гунаи зайл истифода шудаанд:

حبيباً وفيما ذكرت بالحسنى يكون لقاوه

(6, c.118).

Дўстери, ки бовафо асту дар ғайби дўст муҳофизи ўст, диданаш шодӣ физояду некӣ.

Ин шеър сарчашма дар мақоли зерини форсӣ дорад: “Дўстони вафодор беҳтар аз хешанд” (2, ч. II, с. 836), “Ёри нек беҳтар аз бародари наздик” (1, с.320), “Дўст он аст дар сулуки вафо, нақди ҷон оварад ба меҳр фидо”, “Рафиқи муҳлису ёри вафодор, ки дар ёрӣ надорад чуз вафо кор” (7, ч. II, с. 70-71).

على اي حال كان خاب رجاؤه على اي حال لم يصحب صديقاً موفياً

(6, c.119).

Агар инсон соҳиби дўсти бовафо набошад, ба ҳар ҳол ноком бимонад.

Дар адабиёти форсӣ зарбулмасалҳо вучуд доранд, ки метавон онҳоро ба ин мақоли корбурдаи Солеҳ муқоиса намуд. Аз ҷумла, “Дўсти бовафо доруи зиндагӣ аст” (1, с.320), “Дарегу дард, ки то ин замон надонистам, Ки кимиёи саодат рафиқ буд рафиқ” (1, с.320), “Дўсти бовафо тасвири нури худованд аст”(1, с.323), “Ҳангоме, ки баҳт нопойдор аст, дўсти бовафо пайдо мешавад” (1, с.325).

و من الرجال اذا استوت اخلاقهم من يستشار اذا استشير فيطرق

(6, c.121).

Аз инсонҳое, ки соҳиби ахлоқи хуб ҳастанд, касе агар машварат бихоҳад, бо машварат роҳро кушоянд.

Ин мақол решай аслии худро аз чунин мақолҳои форсӣ гирифтааст: “Дўстиро чунин касе бояд, ки аз ў кори баста бикшояд” (2, ч. II, 838), “Дўстӣ бо мардуми доно накӯст” (2, ч. II, с. 837), “Дўст он бошад, ки гирад дасти дўст дар парешонҳолию дармондагӣ” (2, ч. II, с. 836), “Ёр набошад, ки дасти ёр нагирад” (2, ч. IV, с.2030), “Ёр он бошад, ки бори ёр бардорад” (7, ч. II, с.87), “Дўст он бошад, ки андӯҳи дўст қашад, бар қас наниҳад бор, агар бор қашад” (7, ч. II, с. 87), “Дўсте, ки дар ниёзмандӣ ёриат кунад, вokiан дўст аст” (1, с.320).

يعطيك من طرف اللسان حلواة و يروغ منك كما يروغ الشطب

(6, c.125).

Касе, ки бо ту хушзабонӣ мекунад, бингар, шояд ҳилагаре бошад мисли рӯбоҳи маккор.

Ба далели он ки мӯҳтавои шеъри Солеҳ бо мазмуни ин чанд зарбулмасали форсӣ робита дорад, метавон аслу моји қаломи шоирро мабнӣ аз ин мақолҳои

форсӣ донист: “Душмани дӯстнамо ҳар чи кунад тазвир аст” (1, с.324), “Дар ҳар ҳарфе найранге аст” (1, с.743), “Агар бо рӯбоҳ сару кор дорӣ, мувозиби ҳилаҳояш бош” (1, с.359), “Ҳилаи рӯбоҳ ҳаргиз ба ақли шер намерасад” (1, с.359), “Бо рӯбоҳ бояд мисли рӯбоҳ амал кард” (1, 359), “Халоиқ ҳарчи лоик” (2, ч. II, 743).

### II. Дар бобати сиррӯ асрор:

لَا تَذَعْ سِرَا إِلَى طَالِبٍ مِنْكَ إِنَّ الطَّالِبَ السُّرْ مُدْيِعٌ

(6, с.119).

Ба касе, ки толиби рози туст розро ифшо макун, ки ў ифшогари рози ту ҳоҳад буд.

Дар забони тоҷикӣ ба ин монанд мақолу зарбулмасалҳои зиёде мавҷуданд, ки метавон ҷанде аз онҳоро ин ҷо зикр намуд: “Ҳар кӣ рози худ ба гӯше боз гуфт, тарҷумон аз сад забон ҳоҳад шунуфт” (1, с.344), “Рози худ бо ёри худ ҷандон, ки битвонӣ магӯ” (2, ч. II, с. 857), “Рози худро ҷун ту худ маҳрам най, дигаре худ маҳрами он ҷун бувад?” (7, ч. II, с. 567), “Роз ҷизест, ки бақои он дар муҳофизат аст ва ҳалоки он дар ифшо” (7, ч. II, с. 567), “Агар асроратро барои дӯстат фош накунӣ, вакте ки душманат шуд, ҳаргиз аз ў тарсе наҳоҳӣ дошт”, “Рози худ ҳаргиз ба ёри худ магӯй, ёр ёре дорад, аз ёри ёр андеша кун” (1, с.344).

Дар шеъри форсӣ низ ин мақол фаровон истифода шудааст. Аз ҷумла Мавлонои Балхӣ фармудааст:

Сирри худ бо ёри худ ҳарчанд битвонӣ, магӯ,

Ёрро ёре бувад, аз ёри ёр андеша кун.

وَ السُّرْ فَاكِتَمْهُ وَ لَا تَنْطَقْ بِهِ إِنَّ الزَّاجَةَ كُسْرَهَا لَا يَشْعُبْ

(6, с.126).

Сирро нигаҳ дору макшой онро, ки шишиаш бишкастаро ба ҳам овардан номумкин аст.

Дар забони форсӣ андарзи маъруфе ба шакли *Дил, ки ранҷид аз касе, ҳурсанд кардан мушкил аст* (2, ч. II, с. 822) мавҷуд аст, ки метавон бо ин шеъри Солех ибни Абдукуддус муқоиса намуд. Ба ин монанд, мақоли дигаре ҳаст, ки ба мазмуни шеъри Солех наздик аст. “Шишиаш бишкастаро пайванд кардан мушкил аст” (2, ч. II, с. 822), “Дӯстро набояд ранҷонд, ҳатто бо як шӯҳӣ” (1, с.325).

### III. Дар бобати суханронӣ:

وَاحْفَظْ لِسَانَكَ وَاحْتَرِزْ مِنْ لَفْظَهِ فَالْمَرْءُ يَسْلُمُ بِاللِّسَانِ وَ يَعْطُبُ

(6, с.126).

Забонатро нигаҳ дор ва аз сухани бехуда бипарҳез, ки саломати мард аз забон асту гирифторияш низ.

Муодили тоҷикии ин мақол дар сурати зайл ҷилва додааст: “Бех аз хомӯшиҷ ҳеч пироя нест” (7, ч. I, с. 213) ва ё “Ростию растӣ” (2, ч. II, с. 858), “Ҳам забонатро нигаҳ дор ва ҳам дӯстаратро” (1, с.322).

وَإِنْ لِسَانَ الْمَرْءِ مَفْتَحٌ قَبْلَهِ هُوَ أَبْدَى مَا يَجِدُ مِنْ الْغَمْ

(6, с.148).

Забони инсон қалиди қалби ўст. Ҳар чи ки дар қалб ниҳон аст, забон аён кунад.

Дар забони форсӣ ин зарбулмасалҳои истифодабурдаи Солех ибни Абдукуддус ба сурати зайл дучор меоянд “Забон тарҷумони дил аст” (2, ч. II, с. 892) ва ё

**Ҳочибоева М.С.** Суннати корбурди зарбулмасал ва мақол дар ашъори шоири эронинажод  
Солех Ибни Абдулқұддус

“Забон чосуси дил аст” (7, ч. II, с. 100), “Касе, ки қалбаш күчак аст, забонаш дароз аст” (1, с.376).

وَاحْفَظْ لِسَانَ أَنْ تَقُولَ فَتَبَّلِي  
إِنَّ الْبَلَاءَ مَوْكِلٌ بِالْمَنْقَبِ  
(6, с.147).

Забонро нигах дор, то ба гуфта худро ба доми бало наандозӣ. Ҳаққо, ки бало вакили забон аст.

Решай аслии ин зарбулмасалро метавон бо андарзҳои тоҷикии мавриди қиёс қарор дода, дар заминай таъйини сарчашмаи зуҳури онон мақоми авлавияти онхоро дар забони форсӣ муқаррар намуд. “Одамӣ аз забони худ ба балост” (2, ч. I, с. 26) ё “Забонам-зиёнам” (7, ч. II, с. 92), “Забони сурх сари сабз медиҳад барбод” (2, ч. II, с. 893).

وَ يَمْنَعُ التَّكَلُّمَ فِي كَثِيرٍ أَقْوَلُ لَمَا يَكُونُ مِنَ الْجَوَابِ  
وَ مِنْ خَشِيَّةِ الْجَوَابِ أَقْلَنَ نَطْقًا وَ إِنْ كَانَ الْمَقْدَمُ فِي الصَّوَابِ  
(6, с.147).

Дар бисёри вақт ҳомӯшам, зарур бошад ҷавоб дихам.

Касе аз ҷавоб тарсад, кам сухан кунад, ҳарчанд, ки дар савоб пешрав бошад.

Мақолҳои маъруфи тоҷикии “Ё сухан дониста гӯ, эй марди биҳрад, ё ҳомӯш” (2, ч. IV, с. 2032), “Ё сухан санҷида гӯй ё ҳомӯш”, “Ё дуруст ҳарф бизан ё оқилюна ҳомӯш бош” (1, с.452) аз он шаҳодат медиҳанд, ки ин шеъри Солех пайванди маънавӣ бо ин мақолҳо дорад.

#### IV. Дар бобати илму адаб:

قَدْ يَنْفَعُ الْأَدْبُ الْأَطْفَالَ فِي صَفَرٍ وَ لَيْسَ يَنْفَعُ بَعْدَ الْكُبْرَا الْأَدْبُ  
إِنَّ الْغُصُونَ إِذَا قَوْمَتْهَا اعْتَدْلَتْ وَ لَا يَلِينَ إِذَا قَوْمَتْهُ الْخَشْبُ  
(6, с.133).

Дар ҳақиқат адаб омӯзонидани атфол дар хурдӣ манфиатбахш аст. Баъд аз ба воя расидан адаб додан фоида набахшад.

Ҳамчунон ниҳолро гар рост кунӣ, рост шавад, вале ҷӯби хушкро рост кардан натвонӣ.

وَ إِنْ مِنْ أَدْبَتِهِ فِي الصَّبَأِ كَالْعَوْدِ يَسْقِي الْمَاءَ فِي غَسَّهِ  
(4, с.91).

Касе, ки ўро дар қўдакӣ тарбия кардӣ, мисли ниҳолест, ки ҳангоми руста-наш ба он об медиҳӣ. Муқоиса шаванд: “То ниҳол тар аст, бояд рост кард” (2, ч. I, с.540), “Ҷӯби тарро чунон ки ҳоҳӣ печ, нашавад хушк чуз ба оташ рост” (2, ч. II, с.632), “Адаб ба вақташ судманд бошад” (9, с.23).

الْعِلْمُ زِينٌ وَ تَشْرِيفٌ لِصَاحِبِهِ فَاطَّلِبْ هَدِيَّتَ فَنَّونَ الْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ  
(6, с.138).

Илм зинат аст ва шарафу обруст барои соҳибаш. Пас талаб намо, то расӣ бар фунуни илму адаб. Муқоиса шавад: “Илмат ба амал чу ёр гардад, қадри ту яке ҳазор гардад” (7, ч. II, с.146), “Илму амал” (7, ч. II, с.148), “Илм бо кор судманд бувад, илм бекор пойбанд бувад” (2, ч. II, с.1110).

Бо ин ҳама назароти муҳталиф қасрати корбурди зарбулмасал ва мақол дар ашъори Солех ибни Абдулқұддус гувоҳ бар он аст, ки ў бо фарогирии андешаву тафаккури мардумони эронигабор ва таҷассуми афкори мардум дар сурати зарбулмасал ва мақол онро ба ҳукми як вижагии хосай шеър қарор дода, анъанаи истифодаи ҳикмату андарз ва мақолу зарбулмасалро дар шеър нусрат

бахшидааст. Ин аст, ки таҷрибаи Солеҳ ибни Абдулқуддус минбаъд низ дар адабиёти форсу тоҷик идомаи шоёне пайдо намуда, дар таҳқими ҷанбаи ахлоқиву ҳикамии шеър нақши муассир гузаштааст. Аз сӯи дигар, метавон гуфт, ки девони ў маҷмӯаи зарбулмасалу мақол ва панду андарзҳои форсӣ буда, мақоми шоирро дар маҷмӯа гардонидани зарбулмасалу мақолҳои форсиву арабӣ бозгӯй мекунад.

**Калидвожсаҳо:** Солеҳ ибни Абдулқуддус, адабиёти асри VIII, девони Солеҳ, қунияти Абул-ғазл, фарҳанги адабиёти то исломии ҳалқҳои эронӣ, зарбулмасали форсӣ ва арабӣ,

**Пайнавишт:**

1. Давидов, X. Фарҳанги зарбулмасалҳо; тарҷумаси Фариҷ Ҷавоҳиркалом / X. Давидов. – Техрон, 1387. – 871с.
2. Деҳҳудо, А. Амсол ва ҳикам: дар 4 ҷ. / A. Деҳҳудо. – Техрон, 1363; 1370
3. Зоҳидов, Н. Адабиёти арабизабони форсу тоҷик аз истилои араб то аҳди Сомониён / Н. Зоҳидов. – Ҳуҷанд: Раҳим Ҷалил, 1999. – 142с.
4. Ибн ал-Мӯътаз(з). Табакоту-ш-шуаро / Ибн ал-Мӯътаз(з). – Қоҳира: Дору-л-маориф, 1972. – 580с.
5. ал-Қутубӣ, Муҳаммад ибни Шокир. Ҷавоту-л-вафиёт: дар 2 муҷаллад. / Муҳаммад ибни Шокир ал-Қутубӣ. – Бейрут: Дор Содир, 1974.
6. ал-Басрӣ, Солеҳ ибни Абдулқуддус. Девон; мураттиб Абдуллоҳ ал-Хатиб / Солеҳ ибни Абдулқуддус ал-Басрӣ. – Басра: Дор маниуроти -л-басрӣ, 1967. – 72с.
7. Фозилов, М. Фарҳанги зарбулмасал, мақол ва афоризмҳои тоҷикию форсӣ: дар 2 ҷ. / М. Фозилов. – Ҷуҷанбе: Ирфон, 1975, 1977. – Ҷ. 1-2.
8. ал-Ҳамавӣ, Ёқут. Мӯъчаму-л-удабо: дар 20 ҷ. / Ёқут ал-Ҳамавӣ. – Байрут: Дору-л-ғиқр, 1980. – Ҷ. 11.
9. Ҳамидҷонов, М., Писарчик, А. Зарбулмасал ва мақолҳои тоҷикӣ / М. Ҳамидҷонов, А. Писарчик. – Ҷуҷанбе: Нашириёти давлатии Тоҷикистон, 1960. – 108с.
10. Шавқӣ, Зайф. Таърихи адабиёти араб / Зайф Шавқӣ. – Қоҳира: Дору-л-маориф, 2002. – 684с.

**Reference Literature**

1. Davydov, H. Interpretation Dictionary of Proverbs and Sayings; translated into Persian by Farid Javohirkalom. – Tehran, 1387. – 871p.
2. Dehhudo, A. Proverbs, Sayings and Aphorisms. In 4 v. – Tehran, 1363; 1370. – V.4.
3. Zahidov, N. Persian – Tajik literature written in Arabic since the Time of the Arabic Conquest up to the Samanids Dynasty. – Khujand: State publishing house named after Rahim Jalil, 1999. – 142p.
4. Ibn al-Mu'taz. Dynasties of poets. –Cairo: Enlightenment publishing-house publisher, 1972. – 580p.
5. al-Kutubi, Muhammad ibn Shakir. The Life of Great Predecessors / Muhammad ibn Shakir al-Kutub. – Beirut: Sodir (outgoing), 1974. –V.2.
6. al-Basri, Saleh ibn Abdulkuddus. Divan. – Basra: Basra Publications, 1967. – 72p.
7. Fozilov, M. Explanatory Dictionary of Tajik-Persian Proverbs, Sayings and Aphorisms: in 2 v. – Dushanbe: Enlightenment, 1977. – V.2.
8. al-Hamawi, Yakut. Gatherings of Poets: in 20 v. – Beirut: Thinking publisher, 1980. – V.11.

**Ҳочибоева М.С.** Суннати корбурди зарбулмасал ва мақол дар ашъори шоири эронинажод Солех Ибни Абдулқуддус

- 
9. Hamidjonov, M., Pisarchik, A. *Tajik proverbs and Sayings.* –Dushanbe: State publishing house of Tajikistan, 1960. – 108p.
  10. Shavky, Sayf. *History of Arabic Literature.* – Cairo: Enlightenment publisher, 2002. – 684pp.

**Традиционное использование пословиц и поговорок в творчестве арабоязычного поэта таджикско-персидского происхождения Солеха ибн Абдулкуддус**

**Ключевые слова:** литература VIII-го века, **диван** Солеха, персидские и арабские пословицы и поговорки, персидские назидания и наставления

В статье рассматривается вопрос использования пословиц и поговорок в творчестве (в поэзии) арабоязычного персидско-таджикского поэта Солеха ибн Абдулкуддуса (год смерти 783) на основании литературных и исторических источников. Автор стремился определить достойное место и статус этого великого поэта в истории арабоязычной литературы, одновременно рассмотрел в статье цель и методы использования пословиц и поговорок в творчестве Солеха, что является художественной особенностью этого мастера слова. В ходе научного исследования обсуждается использование пословиц и поговорок и в таджикско-персидской литературе, что в итоге указывает на научную ценность данной статьи.

***Traditional Usage of Proverbs and Sayings in the Creation of the Poet of Tajik-Persian Origin Solekh ibn Abdulkuddus who Wrote in Arabic***

**Key words:** the literature of the VIII-th century, Solekh's **divan**, Persian and Arabic proverbs and sayings, Persian precepts and edifications

The article dwells on the usage of proverbs and sayings in the poetical creation of Solekh ibni Abdulkuddus, the Persian-Tajik poet who wrote in Arabic (died in 783) on the grounds of literary and historic sources. The author strives to determine a worthy place of this great poet in the history of the Arabic literature; concurrently the aim and methods of the usage of proverbs and sayings in Solekh's creation being considered; both the formers and the latters are a belles-lettres peculiarity of this master of word. In the course of scientific research proverbs and sayings presented in the Tajik-Persian literature are treated as well pointing to the scientific value of the article.

**Роҷеъ ба муаллиф:**

Ҳочибоева Мӯътабар Сайдуллоевна, аспиранти кафедраи филологии арабӣ Донишгоҳи давлатии Хӯҷанд ба номи акад. Б. Гафуров (Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Хӯҷанд), *e-mail: hms\_83@mail.ru*

**Сведения об авторе:**

Ходжисбаева Мұътабар Сайдуллоевна, аспирант кафедры арабской филологии Худжандского государственного университета имени академика Б. Гафурова (Республика Таджикистан, г. Худжанд), *e-mail: hms\_83@mail.ru*

**Information about the author:**

Khodjibayeva Mutabar Saydulloyevna, Aspiring Degree Candidate of the department of Arabic philology under Khujand State University named after acamemician B. Gafurov (Tajikistan Republic, Khudjand), *e-mail: hms\_83@mail.ru*